

Ба Шурои диссертациони 6D.КОА-038

назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон,

(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ)

### РИЗОЯТ

Раёсати Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шохтемур дар шахсияти масъул: - Ректор Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шохтемур доктори илмҳои кишоварзӣ, профессор Маҳмадёрзода Усмон Маъмур мувофиқи бандҳои 61, 62-и Низомномаи шурои диссертационӣ ва бандҳои 67, 69, 74, 75 – и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021 таҳти №267 тасдиқ гардидааст, розигии худро ба ҳайси муассисаи пешбар ва пешниҳоди тақриз ба диссертатсияи Астанакулова Гурдофарид Маҳрамшоҳевна дар мавзӯи «Таҳлили системаи антиоксидантӣ дар растании *Solanum tuberosum L.* бо истифодаи омилҳои экзогенӣ брассиностероидӣ», ки ба Шӯрои диссертациони 6D.КОА-038 – и дар назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) доктор аз рӯи ихтисоси 6D060718 – Физиология ва биохимияи растаниҳо пешниҳод шудааст, баён менамоем.

Дар асоси бандҳои 61, 62-и Низомномаи шурои диссертационӣ ва бандҳои 67, 69, 74, 75-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор)-ро ба роҳбарӣ гирифта, бо мақсади дар шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионии «Интернет» ҷойгир намудани иттилооте, ки барои таъмини тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ заруранд, чунин маълумотро дар бораи муассисаи пешниҳод месозем:

#### Маълумот оид ба муассисаи пешбар

Номи пурраи муассиса (бидуни ихтисороти)	Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шохтемур
Номи кӯтоҳшудаи муассиса мувофиқи оиннома	ДАТ ба номи Шириншоҳ Шохтемур
Индекс, суроға	734003, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 146
Телефон (бо нишон додани рамзи шаҳрӣ), суроғаи почтаи электронӣ, суроғаи сомонаи расмӣ дар интернет	Тел: (992-372) 24-72-07, факс: (992-372) 24-72-07 Е-mail: rectortou31@mail.ru www.tau@mail.ru
Маълумот оид ба роҳбарии муассиса: вазифа (сардор, ректор ва ғайра), насаб, ном, номи падар,	Ректори Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шохтемур доктори илмҳои

дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ (агар бошад)	кишоварзӣ, профессор Махмадёрзода Усмон Маъмур,
Маълумот оид ба ташхисгарҳо: вазифа, насаб, номи падар, дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ (агар бошад)	Каримов Музафар Каримович - доктори илмҳои биологӣ, профессор 03.00.04-Биохимия ва 03.00.12- Физиологияи растанӣ Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шотемур, профессори кафедраи физиологияи растанӣ биотехнология ва пиллапарварӣ,
Рӯйхати интишороти асосии 5-соли охири сохтори зертобеъ доир ба мавзӯи диссертатсия дар маҷалаҳои тақризшавандаи илмӣ (на зиёда аз 10-15 интишорот)	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Каримов М.К., / Салимзода А.Ф. Анализ физико- химических характеристика хлоропластной ДНК злаковых растений. // Кишоварз (Земледелец) №1(77), 2018, С.4-5. ISSN 2074-5435.</li> <li>2. Каримов М.К., / Ховаринажд М.С. Оценка генетического разнообразия генотипов яровой пшеницы молекулярным маркером в северном Иране. // Кишоварз (Земледелец) №4 (80). 2018, Стр. 54-57. ISSN 2074-5435.</li> <li>3. Каримов М.К., / Қаландаров А.Ф., Ҳафизов Т.Д. Технологии чамоварии ҳосили картошка ва нигоҳдории он. // «Кишоварз», (Земледелец), №3-А(84) 2019, С.128-131. ISSN 2074-5435.</li> <li>4. Каримов М.К., / Қаландаров А.Ф. Омӯзиши хусусиятҳои биологӣю хоҷагидории навҳои картошка ва технологияи парвариши он дар шароити ноҳияи Лахш. // Маҷмӯи мақолаҳои илмӣ. Конференсияи ҷумҳуриявӣ илмӣ - амалии дар мавзӯи: «Системаи геопитиологӣ С.Г.И.) ҳамчун омили муҳими идоракунии маълумот дар сектори агарарии ҷумҳурӣ» Бахшида ба «Рӯзи СГИ» дар Тоҷикистон «Кишоварз», №2 аз 18/11/2021 Душанбе 2021, ДАТ, С.. 59 -67. ISSN 2074-5435.</li> <li>5. Каримов М.К., / Амонов Б.П., Қаландаров А.Ф. Муайян намудани ҳадди тағйирёбии нишондиҳандаҳои муҳимтарини биохимиявӣ дар зироатҳои хушадорон Маҷалаи назариявӣ ва илмию истехсолӣ ДАТ ба номи Ш.Шохтемур, // «Кишоварз», Душанбе -2021, №3 (92). - С. 57-59. ISSN 2074-5435.</li> <li>6. Каримов М.К., / Қаландаров А.Ф., Ҳафизов Т.Д. Парвариши навҳои барвақтии картошка дар шароити води Ҳисор.// «Кишоварз», (Земледелец), №3, С.117-121. ISSN 2074-5435.</li> <li>7. Нимадҷанова К., / Султонова М.С. Каллусогенез, морфогенез и рост меристемы секвойдендрона гигантского и биоты восточной в условиях in vitro // Известия Таджикского отделения Международной Академии наук высшей школы. 2019, № 1, с.48-56.</li> </ol>	

8. Нимадчанова К., / Султонова М.С., Холов З.Н., Худойкулов Б.С. Размножение некоторых хвойных растений черенками в условиях *in vivo* // Журнал, Кишоварз, 2019, № 3-А (84), с. 115-117. ISSN 2074-5435.
9. Нимадчанова К., / Султонова М.С. Перспективный метод микрклонального размножения хвойных пород // Материалы Международной научной конференции «Становление и развитие экспериментальной биологии в Таджикистане» посвящённой 90-летию академика Ю.С.Насырова, Душанбе, 2022. С. 83-85.
10. Нимадчанова К., / Холов З.Н., Худойкулов Б.С. Агротехника выращивания сосны чёрной (*pinus nigra*) // Ж. Кишоварз, 2019, № 1, с. 39-42. ISSN 2074-5435.

Ректори Донишгоҳи аграрии  
Тоҷикистон ба номи Шириншох  
Шоҳтемур – доктори илмҳои кишоварзӣ,  
профессор



Махмадёрзода Усмон Маъмур

Имзои профессор У.М. Махмадёрзодаро  
тасдиқ мекунам:  
мудири шӯъбаи кадрҳо



Раҷабова Наима  
14.03.2022